

**ҚАРОРИ
ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
№ 16**

аз 2 октябри соли 2003

ш. Душанбе

Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани
қонунгузорӣ ҳангоми баррасии баҳсҳои вобаста бо тарбияи
фарзандон

(бо тағтиру иловаҳое, ки бо қарорҳои Пленум
аз 19 марта соли 2009 №6 ва аз 23 ноябри соли 2012, №26
ворид карда шудаанд)

Кодекси Оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи қӯдаконро ба
зиндагӣ ва тарбия ёфтани дар оила, донистани падару модари
худ ва ҳамзистӣ бо онҳо муқаррар намудааст. Бо мақсади
таъмини пурраи ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои бо қонун
муқарраршудаи ноболигон ҳангоми баррасии баҳсҳои вобаста
бо тарбияи қӯдакон, инчунин дуруст ва якхела татбиқ намудани
меъёрҳои Кодекси Оилаи (минбаъд КО) Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва қонунгузорие, ки
муносибатҳои ҳуқуқии зикршударо танзим менамояд, дар асоси
моддаи 27 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Пленуми Суди
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,-

ҚАРОР КАРД:

Ба судҳо тавзеҳоти зерин дода шавад:

1. Ҳангоми баррасии парвандашои вобаста ба тарбияи
фарзандон суд, судяҳо талаботи моддаҳои 7-9 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар
дар таълиму тарбияи фарзанд», ки ҳуқуқу уҳдадориҳои падару
модарро дар таълиму тарбияи фарзанд ба танзим медарорад, ба
инобат гиранд.

Ба баҳсҳои вобаста бо тарбияи фарзандон дохил мешаванд:
баҳсҳои оиди муайян кардани ҷои истиқомати қӯдакон дар
сурати чудо зиндагӣ кардани падару модар (қисми 4 моддаи 65
КО Ҷумҳурии Тоҷикистон); оиди татбиқ намудани ҳуқуқҳои
падарию модарӣ аз ҷониби падар ё модаре, ки аз фарзандаш

чудо зиндагӣ мекунад (қисми 2 моддаи 66 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон); оиди бартараф намудани монеа барои муоширати хешовандони наздик бо кӯдак (қисми 3 моддаи 67 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон); оиди ба падару модар баргардонидани фарзандоне, ки бе асоси қонунӣ ё ҳалномаи суд нигоҳ дошта мешаванд (қисми 1 моддаи 68 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон); оиди маҳрум кардан аз ҳуқуқи падарию модарӣ (моддаи 69 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон); оиди барқарор намудани ҳуқуқи падару модарӣ (моддаи 72 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон); оиди маҳдуд кардани ҳуқуқи падарию модарӣ (моддаи 73 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон); оиди бекор кардани маҳдудияти ҳуқуқи падару модарӣ (моддаи 76 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон); оиди ба васӣ ва парастор баргардонидани кӯдаки дар таҳти васояташон (парасториашон) буда аз ҳар гуна шахсоне, ки бе асоси қонунӣ кӯдакро дар назди худ нигоҳ медоранд (қисми 2 моддаи 155 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва дигарҳо.

2. Ҳангоми омодасозии чунин парванда ба муҳокимаи судӣ лозим аст ҳолатҳоеро, ки барои ҳал намудани баҳси ба вучудомада ва аз ҷониби тарафҳо исбот кардашаванда, аҳамият доранд, дуруст муайян намуда, ба он ҳолатҳое, ки сифатҳои шахсии падару модар ё дигар шахси кӯдакро тарбиякунанда, инчунин муносибатҳои ба миён омадаи ин шахсонро бо кӯдак тавсиф мекунанд, диққати маҳсус зоҳир намояд. Чунин парвандаҳо барои ҳаллу фасл дар мурофиаи судӣ танҳо пас аз гирифтани санади санчишии бо тартиби муқараршуда тартибдодашуда ва тасдиқнамудаи мақомоти васояту парасторӣ доир ба шароити зиндагии шахсоне, ки даъвои ба тарбия гирифтани кӯдакро доранд, таъин карда мешаванд.

3. Ҳангоми дар суд баррасӣ намудани парвандаҳои вобаста бо тарбияи кӯдакон бояд дар назар дошт, ки мувофиқи моддаи 49 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 78 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфи назар аз он, ки даъвои ҳимояи ҳифзи манфиатҳои кӯдакро кӣ пешниҳод кардааст, мақомоти васояту парасторӣ бояд ҷиҳати иштирок дар баррасии парванда ҷалб карда шавад, ки он вазифадор аст шароити зиндагии кӯдак ва шахсонеро, ки даъвои тарбия кардани ӯро доранд бисанҷанд ва ҳамчунин ба суд санади санчиш ва хулосаи бо он асосёфтаро доир ба моҳияти баҳс, ки ба он дар якҷоягӣ бо ҳамаи далелҳои ҷамъовардашуда оиди парванда баҳо дода мешавад, пешниҳод намояд. Хулосаи мақомоти васояту парасторӣ, қисми 2 моддаи

122 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон, бояд аз ҷониби сардори мақомоти худидораи маҳаллӣ ё шаҳси мансабдори ба ин ваколатдори шӯъбаи худидораи маҳаллӣ, ки вазифаи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакон ба зиммааш voguzor шудааст, имзо шуда бошад.

Ҳангоми баррасии парвандаҳои мазкур прокурор иштирок намуда, бо мақсади амалий намудани ваколатҳои ба ӯ voguzoшташуда, хулоса медиҳад. Ҳозир нашудани прокурор ба маҷлиси судӣ, ки аз вакту маҳалли баррасии парванда ба таври даҳлдор оғоҳ карда шудааст, ба муҳокимаи парванда монеъ шуда наметавонад.

Судҳо бояд дар назар дошта бошанд, ки тибқи талаботи сарҳати 1 банди 4 моддаи 221 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд дар асоси аризai иштирокчиёни парванда ё бо ташабbusi худ дар ҳолати таъин намудани санчиши шароити истиқомат аз ҷониби мақомоти васӣ ва парастор оид ба парвандаҳои фарзандхондӣ ва дигар парвандаҳое, ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакон даҳл доранд баррасии парвандаро то гирифтани санади мақомоти васӣ ва парасторӣ боздоранд. Пас аз бартараф намудани ҳолати номбурда баррасии парванда аз нав оғоз карда мешавад.

4. Ҳангоми баровардани ҳалнома оиди бекор намудани ақди никоҳи падару модаре, ки фарзандони ноболиги муштарак доранд, бо назардошти қисми 2 моддаи 24 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон, суд бояд барои ҳифзи манфиатҳои фарзандони ноболиг, новобаста аз он, ки оиди фарзандон баҳс оғоз шудааст, чораҳо андешад. Бо ин мақсад бояд ба тарафҳо фаҳмонда шавад, ки падар ё модаре, ки алоҳида зиндагӣ мекунад, ҳуқуқ дорад ва вазифадор аст, ки дар тарбияи кӯдак иштирок намояд ва падар ё модаре, ки ноболиг бо ӯ зиндагӣ мекунад, ҳақ надорад, ки барои ин монеъ гарداد. Дар қисми хулосавии ҳалнома вазифадор аст ҳуқуқ ва ӯҳдадории падар ё модаре, ки аз кӯдак чудо зиндагӣ мекунад, оиди иштироки ӯ дар тарбияи кӯдак пас аз бекор шудани никоҳ низ дарҷ ёфта ва муайян карда шавад, ки фарзандони ноболиг пас аз бекор кардани никоҳ бо қадоме аз падару модар зиндагӣ мекунанд.

5. Масъалаи ҷои истиқомати кӯдаки ноболигро дар сурати чудо зиндагӣ кардани падару модар (новобаста аз он, ки дар қайди никоҳ ҳастанд ё не) ҳаллу фасл намуда, бояд дар назар дошт, ки ҷои истиқомати кӯдак дар асоси манфиатҳои ӯ,

ҳамчунин бо назардошти фикру ҳоҳиши ҳатмии қўдаки ба синни даҳсолагӣ расида муқаррар карда шавад, бо шарте ки ин бархилофи манфиатҳои ў набошад (қисми 4 моддаи 65, моддаи 57 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Зимнан суд синну соли қўдак, дилбастагии ўро нисбат ба падар ё модар, бародару ҳоҳарон ва дигар аъзёёни оила, сифатҳои маънавӣ ва дигар сифатҳои хосай падару модар, муносибате, ки байни падар ва модар ва қўдак мавҷуд аст, имконоти барои қўдак фароҳам овардани шароити тарбия ва рушду камоли қўдак (бо ба ҳисоб гирифтани навъи фаъолият ва низоми кории падару модар, вазъи оилавӣ ва моддии онҳо), бо назардошти он, ки бартарии ҳолати моддию-маънавии яке аз падару модар худ ба худ барои қонеъ намудани талаби чунин падар ё модар асоси қатъӣ шуда наметавонад, ҳамчунин дигар ҳолатҳоеро, ки вазъияти дар ҷои истиқомати ҳар қадоме аз падару модар ба вучуд омадаро муайян менамоянд, ба инобат мегирад.

6. Тибқи қонун падару модар дар тарбияи фарзандони худ нисбат ба шахсони дигар ҳуқуқи афзалиятнок доранд (қисми 1 моддаи 63 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва метавонанд қўдакро аз ҳар шахсе, ки бе асоси қонунӣ ё ҳалномаи суд онро дар наздаш нигоҳ медорад, талаб намоянд (қисми 1 моддаи 68 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон). Дар баробари ин, суд ҳуқуқ дорад бо назардошти фикру ҳоҳиши қўдак даъвои падар ё модарро рад кунад, агар ба хулосае ояд, ки ба падар ё модар додани қўдак ба манфиатҳои ноболиғ мухолифат менамояд (банди 2 қисми 1 моддаи 68 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ҳангоми баррасии чунин парвандаҳо суд имконияти ҳақиқии падар ё модарро оид ба таъмини тарбияи сазовори қўдак, ҳусусияти муносибатҳои байни падар ё модар ва қўдак баамаломада, дилбастагии қўдак ба шахсоне, ки қўдак дар назди онҳо мебошад ва дигар ҳолатҳои мушаххасро, ки барои зиндагӣ ва тарбияи мӯътадили қўдак аз ҷониби падар ё модар ва инчунин шахсоне, ки ноболиғ амалан дар назди онҳо зиндагӣ мекунад ва тарбия мегирад, шароити мусоид фароҳам оварда мешавад, ба назар мегирад.

Агар дар рафти мурофиаи судӣ муқаррар карда шавад, ки на падару модар, на шахсоне, ки қўдак дар наздашон мебошад, барои таъмини тарбия ва рушду камоли сазовори ў қодир нестанд, суд қонеъ намудани даъворо рад намуда, ноболиғро ба

мақомоти васояту парасторӣ месупорад, то ки барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак чораҳо андешидан шуда, воситай мақбултари дуруст намудани тақдири минбаъдаи кӯдак интихоб карда шавад (қисми 2 моддаи 68 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон).

7. Ҳангоми баррасии даъвои падару модар оиди ба онҳо додани фарзандон аз шахсоне, ки кӯдакон бо асоси қонунӣ ё ҳалномаи суд (васиён, парасторон, муассисаҳои тарбиявӣ, табобатӣ, муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва ба ин монанд муассисаҳо) дар наздашон мебошанд, бояд муайян карда шавад, ки оё ҳолатҳое, ки то вақти баррасии баҳс барои ба шахсон ва муассисаҳои зикргардида додани кӯдак асос шуда буданд, тағйир ёфтаанд ва оё ба падару модар баргардонидани фарзандон ба манфиатҳои онҳо ҷавобгӯ мебошад.

8. Мувофиқи қисми 2 моддаи 66 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон падару модар ҳуқуқ доранд дар хусуси тартиби татбиқи ҳуқуку ӯҳдадориҳои худ аз ҷониби падар ё модаре, ки чудо зиндагӣ меқунад, созишномаи хаттӣ банданд. Агар падару модар мувофиқа карда натавонанд, баҳсро суд бо талаби падару модаре ё яке аз онҳо бо иштироқи мақомоти васояту парасторӣ ҳал менамояд.

Бо назардошти, он ки падар ё модаре, ки аз фарзанд чудо зиндагӣ карда барои муюшират бо кӯдак ҳуқуқ дорад, инчунин зарурияти ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои ноболиг ҳангоми муюшират бо ин падар ё модар, ба суд лозим аст бо ба ҳисоб гирифтани ҳар як ҳолати мушаххаси парванда тартиби чунин муюширатро (вақт, ҷой, давомнокии муюшират ва ғайраро) муайян намуда, онро дар қисми хулосавии ҳалнома нишон дихад.

Ҳангоми муайян намудани тартиби муюширати падар ё модар бо кӯдак синну соли кӯдак, вазъи саломатии ў, дилбастагӣ ба ҳар яке аз падару модар ва дигар ҳолатҳое, ки ба саломатии ҷисмонию рӯҳии кӯдак ва рушду камоли ахлоқии ў таъсир мерасонанд, ба назар гирифта мешавад.

Дар ҳолатҳои истисной, вақте ки муюширати кӯдак бо падар ё модаре, ки чудо зиндагӣ меқунад, метавонад ба кӯдак зааррасонанд, суд вобаста аз талаботи моддаи 66 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки татбиқ намудани ҳуқуқи падару модариро барзиёни саломатии ҷисмонию рӯҳии фарзандон ва рушду камоли ахлоқии онҳо иҷозат намедиҳад, ҳуқуқ дорад қонеъ намудани

даъвои ин падар ё модарро оиди муайян намудани тартиби иштироки ў дар тарбияи кӯдак рад намояд ва сабаби онро дар ҳалномаи қабулкардааш нишон диҳад.

Даъво оиди рафъи монеа ба падару модаре, ки аз ҳуқуки падару модарӣ маҳрум карда нашудаанд, ҷиҳати иштирок дар тарбияи фарзандоне, ки дар асоси қонун ё ҳалнома дар назди шахсони дигар мебошанд, низ бояд ҳамин тавр ҳал карда шавад.

Суд тартиби дар тарбияи кӯдак иштирок намудани падар ё модареро, ки чудо зиндагӣ мекунад, муайян намуда, падар ё модари дигарро оиди ба амал омадани оқибатҳои ичро накардани ҳалномаи суд огоҳ мекунад (қисми 3 моддаи 66 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон). Ҳамчун барқасдана ичро накардани ҳалномаи суд, ки барои қонеъ намудани талаби падар ё модари чудо зиндагӣ карда истода оиди ба ў додани ноболиғ асос мегардад, аз ҷониби ҷавобгар ичро накардани ҳалнома ё монеа шудан барои иҷроиши он, ба он нигоҳ накарда, ки нисбати падар ё модари гунаҳкор ҷораҳои бо қонун пешбинишуда андешида шудааст, дониста шуданаш мумкин аст.

9. Доираи шахсоне, ки аз рӯи аризai онҳо судҳо парвандаҳои оид ба маҳрум намудан аз ҳуқуки падару модариро баррасӣ мекунанд, дар қисми 1 модддаи 70 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст. Ба онҳо дохил мешаванд: яке аз падару модар, новобаста аз он ки ў бо кӯдак якҷоя зиндагӣ мекунад ё не; шахсони падару модарро ивазкунанда; фарзандхонкардагон, васиён, парасторон, прокурор, мақомоту муассисаҳое, ки вазифai ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдакони ноболиғ ба зимаашон гузошта шудааст (мақомоти васояту парасторӣ, комиссияҳои оид ба корҳои ноболиғон, муассисаҳо барои қудакони ятим ва кӯдакони аз ғамхории падару модар маҳруммонда: хонаи кӯдакон, мактаб-интернатҳо, ятимхонаҳо, хонаи маъюбон, марказҳои барқароркуниӣ-ичтимоӣ барои ноболиғон, марказҳои кӯмак ба кӯдакони аз ғамхории падару модар маҳруммонда; марказҳои ҳудудии кӯмаки иҷтимоӣ ба оила ва кӯдакон, ятимхонаҳо барои кӯдакони наврас, интернатҳо барои кӯдаконе, ки норасоиҳои ҷисмонӣ доранд ва гайра).

10. Ҳангоми омодасозии парванда ба мӯҳокимаи судӣ оиди маҳрум кардан аз ҳуқуки падару модарии яке аз падару модар, бо мақсади ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдаки ноболиғ ва таъмин намудани шароити мусоид барои тарбияи минбаъдаи он,

инчунин барои ҳифзи ҳуқуқҳои падар ё модаре, ки бо қӯдак якҷоя зиндагӣ намекунад, судя бояд дар ҳар як ҳолати алоҳида ин падар ё модарро аз вақт ва ҷои мурофиаи судӣ огоҳ намуда, фаҳмонад, ки оиди барои тарбияи ӯ додани қӯдак даъво намудан ҳуқуқ дорад.

11. Танҳо дар сурати рафтори гунаҳкоронаи падару модар бо асосҳои дар моддаи 69 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида онҳоро аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум кардан мумкин аст.

Саркашӣ намудани падару модар аз икрои ӯҳдадориҳои худ оиди тарбияи қӯдакон мумкин аст дар ғамхорӣ накардан ба рушду камоли ҷисмонӣ ва ахлоқӣ, ҳониш, тайёр намудани онҳо ба меҳнати муғиди ҷамъияти зоҳир гардад.

Таҳти сӯйистифода намудан аз ҳуқуқҳои парарию модарӣ бояд истифодаи ин ҳуқуқҳо бар зиёни манфиатҳои фарзандон, масалан монеа шудан ба ҳониш, майл намудан ба гадой, дуздӣ, фоҳишагӣ, истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ё анвои нашъадор ва гайраҳо, фаҳмида шавад.

Муносибатҳои бераҳмона бо фарзандон, на танҳо аз ҷониби падару модар нисбати онҳо ба амал баровардани зӯроварии ҷисмонӣ ё рӯҳӣ, ё ин ки сӯикасд ба даҳлназарии ҷинсии онҳо, балки инчунин дар истифодаи воситаҳои нораво дар тарбия (муносибати дағалонаву беэҳтиромона бо фарзандон; таҳқир ё истисмори фарзандон) ифода гардиданаш мумкин аст.

Майзадаи ашаддӣ ё гирифтоти бемории нашъамандӣ будани падару модар бояд бо ҳулосаи даҳлдори тиббӣ тасдиқ шуда бошанд. Бо ин асос маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ, новобаста аз қобилияти амалкунӣ маҳдуд эътироф гардидани ҷавобгар, ба амал бароварда шуданаш мумкин аст.

12. Тибқи моддаҳои 69, 73 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум карда намешаванд, ки ӯҳдадориҳои падару модарии ҳудро дар натиҷаи ҳолатҳои вазнини ба амаломада ва дигар сабабҳои аз онҳо новобаста (масалан: бар асари ноқисии рӯҳи ё дигар бемории кӯҳна, ба истиснои шахсоне, ки гирифтоти майзадагӣ ё нашъамандии ашаддӣ мебошанд) ба амал бароварда натавонистаанд. Дар ҳолатҳои зикршуда ва инчунин агар дар вақти баррасии парванда барои маҳрум кардани падару модар (яке аз онҳо) аз ҳуқуқи падару модарӣ асосҳои коғӣ муқаррар карда шавад, суд метавонад оиди гирифтани қӯдак ва ба парастории мақомоти

васояту парсаторӣ супоридани ӯ ҳалнома барорад, ба шарте ки бо падару модар гузоштани кӯдак барои кӯдак хатарнок бошад (қисми 2 моддаи 73 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Масъалаи аз фарзандхондкардагон гирифтани кӯдак низ ба ҳамин монанд ҳал карда шуданаш мумкин аст, агар асоси бо қонун (моддаи 141 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон) муқарраршуда барои бекор намудани фарзандхондӣ мавҷуд набошад.

Ҳангоми баррасии парванда оиди маҳдуд кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ ба суд лозим аст, ки масъалаи барои кӯдак аз падару модар (яке аз онҳо) ситонидани алиментро низ ҳал кунад.

13. Судяҳо бояд ба назар гиранд, ки маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ чораи охирин мебошад. Дар ҳолатҳои истиснӣ, дар сурати исбот намудани рафтори гунаҳкоронаи яке аз падару модар, суд бо назардошти ҳусусияти рафтор, шахсият ва дигар ҳолатҳои мушаххас ҳуқуқ дорад даъворо оиди маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ рад кунад ва ҷавобгарро огоҳ намояд, ки муносибати худро нисбати тарбияи кӯдак тағиیر дихад ва назорат бурданро барои ичро намудани ӯҳдадориҳои падару модариаш ба мақомоти васояту парасторӣ voguzor намояд. Даъво оиди маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модариро рад намуда, дар сурати ҷой доштани ҳолатҳои дар боло зикршуда, суд ҳуқуқ дорад мувофиқи моддаи 73 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин масъалаи аз падару модар гирифтани кӯдак ва ба мақомоти васояту паасторӣ супоридани ӯро низ ҳал намояд, агар инро манфиатҳои кӯдак талаб намоянд.

14. Баровардани ҳалнома оиди маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ на танҳо боиси гум кардани он ҳуқуқҳое, ки падару модар (яке аз онҳо) то ба балоғат расидани фарзандон доштанд, балки инчунин боиси гум кардани дигар ҳуқуқҳое, ки аз хешу таборӣ бо кӯдак асос ёфтаанду чӣ аз муносибатҳои оилавӣ ва чӣ аз дигар муносибатҳо низ бармеоянд, мегардад.

Ба онҳо аз ҷумла, чунин ҳуқуқҳо дохил мешаванд: барои тарбияи фарзандон (моддаи 61, 62, 63, 66 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон), барои ҳифз ва манфиатҳои онҳо (моддаи 64 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон), барои талаб намудани фарзандон аз дигар шахсон (моддаи 68 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон), барои розигӣ додан ё ин, ки рад намудани ризоияти ба фарзандхондӣ додани кӯдак (моддаи 129 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон), барои розигӣ додан оиди аз ҷониби фарзандон дар синни аз ҷордаҳ то

ҳаждаҳсолагӣ анҷом додани аҳдҳо (қисми 1 моддаи 27 КГ Ҷумҳурии Тоҷикистон), ба истиснои аҳдҳое, ки дар қисми 2 моддаи 27 КГ Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардидаанд, барои дархостнома оиди кӯдакро дар синни аз ҷордаҳ то ҳаждаҳсолагиаш маҳдуд ё маҳрум кардан дар мустақилона ихтиёрдорӣ намудани даромади худ, стипендия ва дигар даромадҳо (қисми 4 моддаи 27 КГ Ҷумҳурии Тоҷикистон), барои розигӣ додан ба эмансипатсияи ноболиғ (қисми 1 моддаи 28 КГ Ҷумҳурии Тоҷикистон), барои пардоҳти алимент аз фарзандони болиғ (моддаи 88 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон), барои таъминоти нафақа пас аз вафоти фарзандон, барои мерос аз рӯи қонун (моддаи 526 КГ Ҷумҳурии Тоҷикистон).

15. Бо назардошти он ки шахси аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрумгардида ҳуқуқи гирифтани нафақаи барои кӯдакон таъингардида, ёрдампулӣ, дигар маблағҳо, инчунин алименти барои кӯдак пардоҳташавандаро гум мекунад (қисми 1 моддаи 71 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон), ба суд лозим аст, ки пас аз ба қувваи қонунӣ даромадани ҳалнома оиди маҳум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ нусхай онро ба мақомоте, ки пардоҳтпалиҳои дар боло зикр шударо ба амал мебароранд, ё ба суде, ки аз рӯи маҳалли тобеият дар ин ҳусус ҳалнома баровардааст барои ҳал намудани масъалаи гузаронидани ин пардоҳтпалиҳоро ба суратҳисоби муассисаҳои таълимӣ ё шахсе, ки барои тарбия ба ӯ супорида шудааст, фиристонад.

16. Дар сурати вазифаҳояшро гайриқаноатбахш ичро кардани васӣ (парастор), аз ҷумла дар ҳолати васоят ё парасториро бо мақсади ғаразнок истифода кардани ӯ ё шахси таҳти васоятго (парасториро) бе назорат ва бе кӯмаки лозима гузоштанаш, мумкин аст шахсони зикргардида аз ичрои вазифаҳои васигӣ (парасторӣ) барканор карда шаванд, на ин ки аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум карда шаванд. Мувофиқи қисми 3 моддаи 40 КГ Ҷумҳурии Тоҷикистон ин масъала аз ҷониби мақомоти васояту парасторӣ ҳал карда мешавад. Агар шахси аз вазифаҳои васигӣ (парасторӣ) барканоркардашуда додани кӯдакро ба мақомоти васояту парасторӣ рад кунад, он гоҳ охирин метавонад бо даъвои гирифтани кӯдак ба суд муроҷиат намояд.

17. Азбаски мувофиқи қисми 2 моддаи 71 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум кардан падар ё модарро аз вазифаи таъмин кардани фарзандашон озод

намекунад, мувофиқи қисми 3 моддаи 70 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми баррасии парванда дар хусуси маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ суд масъалаи барои кӯдак ситонидани алиментро, новобаста аз он ки чунин даъво пешниҳод карда шудааст ё не, низ ҳал мекунад.

Дар мавриди яке аз падару модарро аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум кардан ва кӯдакро барои тарбия намудан ба падару модари дигар, васӣ ё парастор додан, мувофиқи моддаҳои 81-83, қисми 1 моддаи 84 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фоидаи ин шахсон алимент ситонида мешавад. Агар фарзандон то ҳал намудани масъалаи маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ аллакай дар муассисаҳои кӯдакона ҷойгир карда шуда бошанд, алименти аз падару модарро аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрумгардида ба ҳисобномаҳои ин муассисаҳо гузаронида шуда, он дар муассисаҳои мазкур доир ба ҳар як кӯдак таври алоҳида ба ҳисоб гирифта мешавад (қисми 2 моддаи 84 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ҳангоми аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум шудани ҳар дуи падару модар ё ин ки яке аз онҳо, вақте ба падар ё модар додани кӯдак имконнозазир бошад, алимент на ба мақомоти васояту парасторӣ, ки дар чунин ҳолатҳо кӯдак ба онҳо супорида мешавад (қисми 5 моддаи 71 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон), балки ба ҳисоби шаҳсии кӯдак дар шӯъбаи бонки Амонатгузорӣ гузаронида мешавад.

Дар сурати кӯдакро ба муассисаи таълимӣ, васоят (парасторӣ) ё барои тарбия ба оилаи кӯдакро қабулнамуда супоридан, масъалаи гузаронидани алименти ситонидашавандаро ба муассисаҳо ва шахсоне, ки кӯдак ба онҳо супорида шудааст, аз рӯи аризаи онҳо бо тартиби бо моддаи 207 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда ҳал кардан мумкин аст.

18. Дар ҳалномаи суд оиди маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ бояд нишон дода шавад, ки кӯдак барои тарбия ба кӣ супорида мешавад: ба қадоме аз падару модар, мақомоти васояту парасторӣ ё васӣ (парастор), агар он аллакай бо тартиби муқарраршуда таъин шуда бошад.

Ҳангоми ғайриимкон будани супоридани кӯдак ба қадоме аз падару модар ё дар сурати аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум гардидани ҳар дуи падару модар, вақте ки ҳоло васӣ (парастор) таъин карда нашудааст, аз ҷониби суд кӯдак ба парастории

мақомоти васояту парасторӣ супорида мешавад.

Дар ин ҳолат бояд дар назар дошт, ки ба хешовандон ва дигар шахсон барои тарбия супоридани кӯдак танҳо дар сурате роҳ дода мешавад, агар ин шахсон васӣ ё парастори вай таъин шуда бошанд.

Ҳангоми ба парастории мақомоти васояту парасторӣ супоридани кӯдак (қисми 5 моддаи 71, моддаи 122 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба суд ҳал кардани масъалаи чӣ тавр аз тарафи ин мақомот муайян кардани тақдири кӯдак (ба муассисаи таълимӣ, мактаб-интернат ҷойгир намудан, таъин намудани васӣ ва гайра) зарурат надорад, чунки интихоби воситаи ҷойгир намудани кӯдакон ба салоҳияти мақомоти дар боло зикргардида дохил мешавад.

Иқтибос аз ҳалномаи суд оиди маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ пас аз ба қувваи қонунӣ даромаданаш аз ҷониби суд бояд ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба маҳалли бақайдгирии давлатии таваллуди кӯдак фиристонида шавад.

19. Мувоғиқи қисми 2 моддаи 72 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи барқарор намудани ҳуқуқи падару модарӣ аз ҷониби суд дар асоси аризаи падар ё модари аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрумгардида ҳал карда мешавад. Чунин даъво нисбати яке аз падару модар ё ин ки васӣ (парастор) ё муассисаи таълимӣ, вобаста ба он ин кӣ кӯдак дар парастории қадоме аз онҳо қарор дорад, пешниҳод карда мешавад.

Ҳангоми баррасии талаботи барқарор намудани ҳуқуқи падару модарӣ вобаста ба қисми 1 моддаи 72 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон суд месанҷад, ки оё рафттору кирдор, тарзи зиндагонии падару модаре, ки аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум карда шудаанд, муносибати онҳо нисбат ба тарбияи кӯдак тағиیر ёфтааст ё не. Дар ин ҳолат бояд ба назар гирифта шавад, ки суд ҳуқуқ дорад даъворо рад кунад, ҳатто агар падару модар рафтори худро тағиир дода, кӯдакро ба таври лозима тарбия карда метавониста бошаду vale кӯдак аллакай фарзандхонд карда шуда ва фарзандхондӣ бо тартиби муқарраргардида беътибор дониста нашуда бошад, инчунин дар сурате, ки кӯдаки ба синни даҳсолагӣ расида ба ин зид мебошад, новобаста аз сабабҳое, ки кӯдак барои барқарор намудани ҳуқуқи падару модарӣ розӣ нест (қисми 4 моддаи 72 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дар як вақт бо даъвои барқарор намудани ҳуқуқи падару модарӣ, даъвои шахси мазкур оиди ба ў додани кӯдак баррасӣ шуданаш мумкин аст.

Иқтибос аз ҳалномаи суд оиди барқарор намудани ҳуқуқи падару модарӣ пас аз ба қувваи қонунӣ даромаданаш аз ҷониби суд бояд ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба маҳалли бақайдгирии давлатии таваллуди кӯдак фиристонида шавад.

20. Агар ҳангоми баррасии баҳси вобаста бо тарбияи фарзандон суд оиди дар мурофиаи судӣ пурсиданӣ ноболиғ, бо мақсади муайян кардани фикри ў дар хусуси масъалаи баррасишаванда, ба хулоса ояд, дар ин ҳолат бояд фикри мақомоти васояту паасторӣ оиди он ки оё пурсиши кӯдак дар мурофиаи судӣ ба ў таъсири манфӣ мерасонад ё не, пешакӣ муайян карда шавад.

Пурсиш бояд бо назардошти синну сол ва рушду камоли кӯдак бо иштироки педагог, дар вазъияте, ки ба кӯдак таъсир расонидани шахсони манфиатдорро истисно менамояд, гузаронида шавад.

Ҳангоми пурсиши кӯдак суд бояд муайян намояд, ки оё фикри кӯдак бар асари ба ў таъсир расонидани қадоме аз падару модар ё шахсони дигари манфиатдор мебошад ё не, оё вай ҳангоми баён намудни ин фикраш манфиатҳои худро дарк менамояд ё не ва онро чӣ тавр асоснок менамояд ва дигар ҳолатҳои ба ин монандро суд бояд равшан созад.

21. Судҳо ҳангоми баррасии парвандаҳои категорияҳои зикршуда бояд ба ҳолатҳои ошкоршудаи сари вақт аз ҷониби мақомоти васояту паасторӣ барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандаи кӯдакон чора наандешидан, муносибати нодуруст бо ноболиғон аз тарафи кормандони муассисаҳои тарбиявии кӯдакона, мактаб ва дигар муассисаҳои таълимӣ, инчунин падару модар шахсоне, ки онҳоро иваз меқунанд, омӯзгор, мақомоти давлатӣ, муассиса, дигар ташкилотҳо ва шахсони мансабдори онҳо диққат бидиҳанд; судҳо бояд ба ин қонуншиканиҳо бо роҳи баровардани таъиноти ҳусусӣ ба унвони мақомот ва ташколотҳои даҳлдор таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд.

Мутобиқи талаботи моддаҳои 15-16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» барои иҷро накардан ё ба тариқи даҳлдор

ичро накардани ӯҳдадориҳои вобаста ба таълиму тарбияи фарзандон нисбати падару модар, шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд, омӯзгор, мақомоти давлатӣ, муассиса, дигар ташкилотҳо ва шахсони мансабдори онҳо ҷавобгарии гражданий, маъмурӣ ва ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.

Агар суд ҳангоми баррасии парвандаҳои категорияҳои мазкур дар амалҳои падару модар, дигар шахсоне, ки кӯдак дар тарбияи онҳо мебошанд, алломатҳои ҷинояти сӯиқасд ба ҳаёт, саломатӣ, дахлнапазирӣ ҷинсии ноболифон ё ҳаракатҳои ба фаъолияти ҷинояткорӣ ҷалб намудани ноболифонро ошкор намояд, бояд дар ин ҳусус прокурорро огоҳ созад ё ин ки парвандаи ҷиноятӣ оғоз қунад (қисми 4 моддаи 70 КО Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дар бобати ҳуқуқвайронкуниҳо ва дигар рафткорҳои зиддиҷамъиятии ноболифон бояд ба комиссияҳои оид ба корҳои ноболифони мақомоти худидораи маҳаллӣ ҳабар дода шавад.

22. Дар ҳолатҳои зарурӣ мувофиқи моддаи 207 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон судҳо бояд тартиби ичроиши ҳалнома оиди парвандаҳои марбут ба гирифтани фарзандонро, бо назардошти татбиқ намудани ҷораҳое, ки ба гузаронидани кӯдак аз як шаҳс ба шаҳси дигар (масалан, ҷойгир намудан ба муассисаи таълими) мусоидат менамояд, муайян намоянд.

23. Суди ВМКБ, судҳои вилоятӣ, суди шаҳри Душанбе назоратро аз болои судҳои поёниҳо оиди дуруст баррасӣ намудани парвандаҳои категорияҳои зикршуда пурзӯр гардонида, таҷрибаи судиро мунтазам ҷамъbast намоянд.

24. Бинобар қабул шудани қарори мазкур Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июли соли 1995 № 1 “Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ ҳангоми баррасии баҳсҳои марбут бо тарбияи кӯдакон” беэътибор дониста шавад.

Раиси Пленум,
Раиси Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

С. ФАТҲИЛЛОЕВ

Котиби Пленум,
Судяи Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

З.Н. АЗИЗОВ